

# ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ

## «ТИҶОРАТИ ОДИЛОНА – ПРИНСИПҶО ВА ТАЛАБОТҶО»

Душанбе, 20 апрели соли 2014 – аз 28 то 30 апрели соли чорӣ дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар идораи ташкилоти машваратии САС курси таълимии серӯза бахшида ба стандартҳо ва талаботҳои Fair Trade / Тиҷорати Одилона гузаронида мешавад, инчунин марҳалаҳои татбиқ ва сертификатсияи маҳсулот тибқи стандартҳои зайл дида баромада мешаванд.

Чорабиниҳои зайл аз ҷониби ташкилоти байналмиллалии австриягии **Hilfswerk Austria International** дар ҳамкориҳои бо як қатор шарикони маҳаллии Осиёи Марказӣ дар чорҷӯбаи лоиҳаи “*Рушди иқтисодӣ дар Осиёи Марказӣ ба воситаи пешбурди Ташкилотҳои миёнаравии соҳибкорӣ ва Корхонаҳои хурд ва миёна дар соҳаи коркарди маҳсулот*”, ки аз ҷониби барномаи Иттиҳоди Аврупо “**Осиёи Марказӣ – Инвест III**” маблағгузорӣ карда мешавад.

Лоиҳа ба баланд бардоштани нақш ва салоҳияти Ташкилотҳои миёнаравии соҳибкории (ТМС) Осиёи Марказӣ бо мақсади дастгирии Корхонаҳои хурд ва миёнаи равияи содиротдошта, равона шудааст. Бояд қайд кард, ки тамоми чорабиниҳои лоиҳа ба баланд бардоштани рақобатпазирии Корхонаҳои хурд ва миёнаи минтақавии истехсолкунандаи маводҳои озуқаворӣ равона карда шудааст.

Мақсади курси зайл аз омӯзиши муфассали талаботҳои стандартҳои Fair Trade/Тиҷорати Одилона ва имконияти татбиқи таҷрибавии он дар ҳудуди мақсадноки лоиҳа иборат мебошад.

Дар курси омӯзишӣ намояндагони ташкилотҳои ғайридавлатии минтақавии Тоҷикистон ва Қирғизистон иштирок менамоянд. Минбаъд яке аз ин ташкилотҳо татбиқи таҷрибавии принципҳои Fair Trade/Тиҷорати Одилона дар чорҷӯбаи як ЗАИ (занҷираи арзиши иловашуда)-и коркардкунанда ва содиркунандаи хушкмева дар шимолӣ ҚТ-ро ба зимаи худ мегирад.

Лоиҳа амалӣ мегардад:

**Hilfswerk Austria International**



Суроға: к. М. Турсунзода  
156,  
Душанбе, Тоҷикистон  
Тел: (+992 37) 228 93 85

aslanov@hilfswerk.tj  
www.hilfswerk.tj



Лоиҳа аз тарафи  
Иттиҳоди Аврупо  
маблағгузорӣ карда  
мешавад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74  
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон  
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21

[Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu](mailto:Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu)  
<http://www.deltjk.ec.europa.eu>

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамалики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдирӣ хешро пайванданд. Ҷамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва рушти бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсино нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои хешро бо мамалик ва қавмиатҳои бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои рушти мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро қўмак фароҳам менамояд.

Ташкилоти байналмиллалии ғайридавлатии австриягии **Hilfswerk Austria International** дар мушорикати баробархукуки ташкилотҳои минтақавии Осиёи Марказӣ лоиҳаи сеюминро дар чорчӯбаи барномаи **ИА “Осиёи Марказӣ - Инвест”** ба амал оварда истодааст.

Тамоми ташаббусоти лоиҳаҳои ба амал оварда шуда истода дар давоми 5 соли паси ҳам дар гурӯҳи ягона иборат аз 6 ташкилоти минтақавӣ ва байналмиллалӣ ба рушди сектори коркарди меваю сабзавот, баланд бардоштани иқтидори рақобатпазирӣ ва содироти КХМ, инчунин ҳамгирии Осиёи Марказӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ равона шудааст.

### **ТАШКИЛОТҲОИ ШАРИКӢ:**

**ИЗСИТ** (Иттиҳоди зиёиёни соҳаи илмию техникӣ) – ташкилоти ғайридавлатӣ ва ташкилоти ҷамъиятии ғайритиҷоратӣ, ки ба рушди ислоҳотҳои демократӣ ва кам кардани масъалаҳои камбизоатии одамон дар ҚТ ба воситаи истифодаи самараноки иқтидори зиёиёни илмию техникӣ ва мустақкам намудани нақши сохтори ғайритиҷоратӣ бо роҳи татбиқи барномаҳои иҷтимоӣ, ахборотӣ, ҷамоҳангсозӣ, таълимӣ, машваратӣ ва барномаҳои рушд мусоидат менамояд.

**ИМКХМ** (Иттиҳоди миллии корхонаҳои хурд ва миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон) – соли 1993 бақайд гирифта шуда ташкилоти ғайритиҷоратии аъзоӣ мебошад, ки сохторҳои соҳибкоронро ихтиёр ва майлу рағбатҳои доираи васеъ доштаи Тоҷикистонро муттаҳид менамояд. Фаъолияти асосӣ: ҷамоя ва пеш бурдани мақсадҳои соҳибкорон, хизматҳои машваратӣ, усулӣ, таълимӣ ва ахборотиро барои соҳибкорон.

**Маркази МТМ (TES)** – ташкилоти ғайридавлатии Қирғизистон мебошад, ки мақсади асосияш баланд бардоштани даромади аҳоли, ки фаъолияти кишоварзиро пеш мебаранд, ба воситаи таълим ва машварати баландсифат мебошад. Маркази TES – ташкилоти ғайритиҷоратии таълимӣ ва машваратӣ мебошад, ки аз ҷониби Ҳукумати Қирғизистон эътироф карда шуда соли 1999 аз ҷониби GTZ дар якҷоягӣ бо Донишгоҳи Давлатии Ош таъсис карда шуда буд.

**ИЧМСХҚ** (Иттиҳоди ҷамъиятии муассисаҳои саноати хуруқвории Қирғизистон) соли 2003 таъсис карда шуда айни ҳол шумораи зиёди корхонаҳои меваю сабзавотии Қирғизистонро муттаҳид менамояд ва соҳаи коркарди меваю сабзавот ва соҳибкоронро ба воситаи таъмин намудани фазои мусоид барои тиҷорат ва рушди бозори маҳсулоти коркард кардашуда рушд медиҳад. Иттиҳоди шасони ҳуқуқӣ «**Иттиҳоди муассисаҳои меваю сабзавот**» ташкилоти ғайридавлатӣ, ғайритиҷоратӣ мебошад, ки дар асоси ихтиёрӣ ва ягонагии фикру ақидаҳои шахсонии ҳуқуқии истеҳсолкунандагон ва коркардкунандагон маҳсулотҳои кишоварзӣ муттаҳид месозад.

Пажӯҳишгоҳи кӯмаки иқтисодӣ дар назди Палатаи Савдои Австрия (ПКИПСА) (**WIFI**) – муассисаи калонтарини Австрия ва Аврупо оид ба таълими иловагии тахассусӣ, ки қисмати сохтори Палатаи Федералии иқтисоди Ҷумҳурии Австрия мебошад. Дар таркиби ПКИПСА 9 пажӯҳишгоҳ ва зиёда аз 80 филиалҳои дар кишварҳои гуногуни Аврупо ҷойгир буда, дохил мешаванд. Зиёда аз 300 000 иштирокчиён ҳар сол 26 000 дар курсҳои семинарҳои ПКИПСА иштирок менамоянд. 12 000 омӯзгорони салоҳиятдор бо таҷрибаи корӣ дар муассисаҳои иқтисоди воқеи дар курсҳои ПКИПСА омӯзиши мегузаронанд.

with funding from

Austrian  
Development Cooperation

Лоиҳа аз ҷониби Агенсии Австриягӣ оид ба рушд низ маблағгузорӣ карда мешавад

